


COVID-и дарозмуддат ва тарзи тавонбахшии он



World
PT Day
2021



Нафаскашии кутох /
дard дар
қафаси сина






Хастагии шадид /
нишонаҳо баъд аз бемори



Мушкилот бо хотира
ва концентратсия

COVID-и дарозмуддат- ро ҳаршахш ҳаргуна мегузаронад.

Дар ҳолати мудати дароз гирифтори бемории COVID физиотерапевт метавонвд кумак расонад



Шахсеки гирифтори бемории COVID-и дарозмуддат мебошад варзиш дармони барои кам кардани хавфи бемори, барои хуб кардани ҳолати бемор ва барои бад накардани нишонаҳои бемори кумак мерасонад. Мақсади асоси тавонбахши ин бо хуби паҳн кардани кислород мебошад. Дар ин ҳолат бештар табиби тавонбахши роҳҳои нафас кумак мерасонад.
Варзишдармони дар он ҳолат истифода бурда намешавад, ки бемор дар ҳолати вазнини баъд аз бемори аст.



World
Physiotherapy

www.world.physio/wptday